



Funded by the  
European Union

## UNDP Project Management Office for EU Border Management Northern Afghanistan

**EU-BOMNAF**

[www.bomnaf.org](http://www.bomnaf.org)



Implemented  
by UNDP

ш. Душанбе, 26 сентябри соли 2014

### Варақаи хабарӣ

#### Семинари “Афғонистон - Осиёи Миёна: тичорат ва муҳоҷират”

Чорабиниҳои ба нақша гирифташудаи барномаи Идоракунии сарҳади шимоли Афғонистон (BOMNAF), ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо сармоягузори мегардад, талаб мекунад, ки ҷаласаҳо ва чорабиниҳои ҳамоҳангсохташудае, ки дар онҳо намоёндагони мақомоти сарҳади Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон, Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои Осиёи Миёна ҷалб мешаванд, аз ҷониби барномаи мазкур ташкил ва гузаронида шаванд.

Бинобар ҳамин, барномаи Идоракунии сарҳади шимоли Афғонистон (BOMNAF), ки сармоягузораш Иттиҳоди Аврупо аст, дар таърихи 25-26 сентябри соли 2014 дар ш. Душанбе семинаре баргузор намуд, то ки дар ҷараёни вай мавзӯҳои зерини фаъолиятҳои “Қалби Осиё”-ро, ки марбут ба амният, тичорат ва муҳоҷирати минтақавӣ дар байни Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон ва кишварҳои ҳамсояш аз Осиёи Миёна - Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ёзбекистон ва Туркманистон мебошанд, муҳокима намоёнд.

Дар чорабиниҳои мазкур беш аз 120 намоёндагон аз мақомотҳои сарҳадӣ ва хадамоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон, намоёндаҳои вазоратхонаҳои ҳарду кишвар, ҳамчунин намоёндагони кишварҳои сармоягузор аз Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар ш. Кобул, мутахассисон ва намоёндагони созмонҳои байналмилалӣ, ки дар бахшҳои тичорат ва муҳоҷират, сарҳадот ва хадамоти гумрук фаъолият менамоёнд, ширкат варзиданд.

Мақсади баргузори чорабиниҳои мазкур ин ташвиқ додан ва кӯмак намудан дар тақвияти потенциал ва таҳким намудани ҳамоҳангсозӣ ва алоқа дар байни ҳукумати Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон ва кишварҳои ҳамсояш - Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ёзбекистон ва Туркманистон дар бахши идоракунии байналмилалӣ сарҳадот мебошад. Диққати асосӣ ба масоили ҳамоҳангсозӣ, тамостири ва ҳамкорӣ дар байни Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон ва кишварҳои Осиёи Миёна бахшида шуд.

Ҷаласаи мазкурро Низомиддин Зоҳидӣ - муовини Вазири корҳои хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сисилиа Коста – Ҳамоҳангсози масоили кӯмаки Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон, Александр Зуев – Намояндаи Доимии СММ дар Тоҷикистон, Иштван Нитрай, Вакили кордори Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон роҳбарӣ намуданд.

Дар баромади худ ҷаноби Зоҳидӣ қайд намуд, ки бинобар сабаби он ки дар ҷаҳон ба тиҷорат ва муҳоҷират аҳаммияти бештар дода мешавад, дар баҳши тиҷорат дар байни кишварҳои ҳамсоя монеа набояд вучуд дошта бошад.

ӯ ҳамчунин қайд кард, ки ташкил кардани чунин ҷаласаҳо аҳамияти махсус дорад ва дар ҷараёни баҳсу муҳоҷисаҳо роҳҳои беҳтари ҳамкорӣ дар байни ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва кишварҳои Осиёи Миёна ошкор хоҳанд гардид.

Ҳамкорӣ ва машваратҳои мақомоти қудратӣ дар баҳши сарҳадот ин қисмати муҳим дар мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи муххадир аст. Чунин ҷаласаҳо тавассути Иттиҳоди Аврупо амалӣ мешаванд ва мақомоти қудратии ҳарду кишвар нақша доранд, ки дар оянда мунтазам чунин ҷаласаҳоро баргузор намоянд то ки масоили ба ҳарду ҷониб муҳимро баррасӣ намоянд ва мушкилоти пайдошударо ба таври фаврӣ ҳал намоянд.

Мақсади асосии кӯмакҳои Иттиҳоди Аврупо ба Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ин тақвияти додани ҳамкориҳои минтақавӣ ва ба кишвари Афғонистон пешкаш кардани имконият барои амалӣ сохтани робитаи тиҷорати амн бо кишварҳои ҳамсояш, махсусан дар Осиёи Миёна аст. Барномаи WOMNAF ин як қисми калони Барномаи минтақавии ҳамкорӣ дар баҳши кӯмакрасонӣ аст, ки байни Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон мувофиқа гардидааст ва он дигар барномаҳоро дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Тоҷикистон ва Осиёи Миёна такмил медиҳад.

Уилям Лоренс,

Менечери барномаи WOMNAF.

Тамос: Сабзали Шукруллоев, [sabzali.shukrulloev@undp.org](mailto:sabzali.shukrulloev@undp.org), + (992) 93 9999 034